

# **Шинохти ойини “Баҳоият” ва хилофи он бо ислом!!!**

[Тоҷикӣ – Tajiki – طاجیکیه]

Муҳаммадиқболи САДРИДДИН

Сомонаи Васатият

2014 - 1435

**IslamHouse**.com

# معرفة البهائية و خلافها مع الإسلام

«باللغة الطاجيكية»

محمد إقبال صدر الدين

موقع الوسطية

2014 - 1435

IslamHouse.com

## Шинохти ойини “Баҳоият” ва хилофи он бо ислом!!!

*Алҳамдуиллоҳи раббил ъоламин ва салому  
васалому ало Мұхаммад ва ало олиҳи ва асҳобиҳи ва  
тобеъин, аммо баъд...*

Ҳадаф аз навиштани ин матлаб саволҳои бешумори хонандагон, нисбати ин фирмә буд, ки маро водор ба таҳияи ин мавзуъ намуд ва аз рӯи баъзе оморҳои ғайрирасмӣ дар ҷомеаи имрӯзии Тоҷикистон беш аз 10 000 (даҳ ҳазор) нафар пайравони ин ойини ботил аз ҳуд дарак медиҳанд, ки ин барои миллати тоҷик як мусибати бузургест.

Дар сарзаминҳои исломӣ фирмәҳо ва мазоҳиби зиёде ба вучуд омаданд, ки дар ибтидо иддаои ислом намуда, сипас аз он ҳориҷ мешуданд. Айни ҳол дини ҷадидеро рӯйи кор овардаанд. Ин фитнаҳо аз ҳамон қарни аввал гиребонгири мусалмонон шуд ва то ба имрӯз низ идома дошта, ҳамчунон ҷанг миёни ҳақу ботил идома дорад, аммо ҳеч қадом аз ин фирмәҳо ёрои бақо ва муқовимат дар баробари исломи ҳақиқӣ, ки ҳамон Қуръон ва роҳу равиши паёмбар (с) аст, надоранд: «**Аз осмон об  
фиристод ва ҳар рӯдхона баандозаи**

**хеш чорӣ шуд ва оби равон кафк бар сар овард ва аз он чӣ бар оташ мегудозанд, то зевару матоъе созанд низ кафке бар сар ояд. Худо барои ҳаққу ботил чунин масал мезанад. Аммо кафк ба каноре афтад ва нобуд шавад ва он чӣ барои мардум судманд аст дар замин пойдор бимонад. Худо инчунин мисол меорад.»**

(Сураи Раъд, ояти 17)

«Кафк рӯи об ба ҳадр меравад, аммо онҷӣ барои мардум муфид аст (худи об) дар замин боқӣ мемонад.»

Аммо ҳар гоҳ фитнае хомӯш мешавад, фитнаи дигаре ҷои онро мегирад.

Душманони ислом ҷангни фикриро замоне оғоз намуданд, ки аз рӯёй мусаллаҳона очиз монданд. Ислом дар ҷанг бо қуффори Қурайш ба пирӯзӣ расид ва бар душманони худ дар соири ҷазираи Араб ғолиб шуд ва дар қаламрави худ по ба ҳориҷ аз ҷазираи Араб ниҳод ва билохира Эрон ва Рум ду абарқудрати он замонро мағлуби худ соҳт. «Ислом дигар ба унвони абарқудрати ҷаҳонӣ шинохта шуда буд ва душманон ҷасорати рӯёйе дар майдони ҷангро бо он надоштанд. Ин буд, ки ба фикри ҷора афтоданд ва афкоре мунҳариф ва муҳлиkerо ба баъзе аз фиребхӯрдагони мусалмон

таҳмил ва ба онҳо нишон доданд». Ва фирқаҳое ҳаммонанди хаворич, мұтазила, суфиҳои қубурӣ ва гумроҳ ва дур аз мазоҳиби Аҳли Суннат, Қозиёнӣ... ва ахиран дар соли 1223 ҳ.ш. зери назар ва нақшай русҳо бо таъииди саҳюнист ва англис фирмәи «Баҳоият» таъсис гирифт ва душманони ислом бо «силоҳи баҳоият шонси худро дигар бор дар ҷанг бо ислом озмӯданд ва то ҷое ба гумроҳ намудани бархе дар таъсиси ин фирмәи золу гумроҳ муваффақ ҳам шуданд».

### *Нигоҳи кўтмоҳ ба таърихи баҳоият*

Асли фирмәи баҳоиятро шахсе бо номи Мирзоалий Муҳаммади Шерозӣ мұлаққаб ба Боб таъсис намуд. Вай дар Шероз мезист. Дар соли 1223 ҳ.ш. ҳангоме, ки 25 сола буд, худро имом Маҳдӣ қаламдод намуд ва иддао дошт, ки зухур кардааст. Фикри маҳдавият аз замоне дар зеҳни вай русух кард, ки дар синни 17 солагӣ дар Бўшаҳр шарики тағои худ дар тиҷорат шуд. Дар ин мавқеъ яке аз шогирдони Раштий (Раштий яке аз шогирдони Аҳмади Эҳсоӣ аст, ки мазҳаби вай ба шайхӣ маъруф аст, онҳо ақида доранд, ки ҳашри инсон ба рӯҳ аст на ба ҷисм, инчунин ақида доранд, ки имоми дувоздаҳум Маҳдӣ аз дунё рафта, аммо рӯҳи вай ба мулло Алӣ пайваста ва дубора дар қолаби шахси ҷадиде мутаваллид ҳоҳад шуд) ба номи Саид Ҷаводи Таботабои Карбалой бо

вай тамос гирифт ва таъолими шайхияро дар зеҳни вай русух дод. Таботабоӣ ба вай чунин талқин мекард, ки вай (Мирзоалий Муҳаммад) хусусиёти Маҳдиро доро аст. Ин ҳарф дар дили вай таъсири басазое ниҳод ва фикрашро бад-он машғул намуд. Чунин фикр мекард, ки агар иддаои Маҳди буданро намояд мақоми волоеро касб ҳоҳад кард. Ин буд, ки дар канори тиҷорат ба ҷизе аз фарогирии таъолими дин ва риёзаткашӣ машғул шуд. Чун Мирзо ба аъмоли ғайри оддӣ, ҳамчунин истодан дар офтоби сӯзон бидуни либос ва хилват... машғул буд. Тағояш аз ҳоли вай ба тарс омад ва ўро ба Карбало фиристод ва яке аз шогирдони Козими Раштӣ гардиҷ. Козими Раштӣ дар дарсхояш доиман ба қурбати зуҳури Маҳди таъкид менамуд ва аҳёнан ўро васф карда, иддао мекард, ки Маҳди ҳамакнун дар миёни мост. Ин буд, ки баъд аз марги Раштӣ Мирзоалий Муҳаммад худро ноиб ва муқаддимае барои зуҳури Маҳди хонд ва ба Боб (дарвоза) маъруф гашт. Мазҳаби вай ба номи Бобӣ шинохта шуд. Бо ин иддао, ки вай ноиби Маҳди аст ва нури илми имом ба вай ато шуда, ашхосе даври вай гирд омаданд ва ҷашму гӯш баста, аз вай итоат мекарданд. Баъд аз он Мирзоалий Муҳаммад по фаротар ниҳод ва иддаои ноибулином буданро канор гузошта, худро шахсан Маҳди муаррифӣ кард. Ва иддао намуд, ки Ҳудо дар вай ҳал шуда, вай роҳест барои зуҳури Мусо ва Исо. Чун

рўҳониён мутаваҷҷеҳи газофагўиҳои вай шуданд, бар зидди вай қиём карданд ва баъзе аз сарони ҳукумат маҷлиси баҳсро доир намуданд, то рўҳониён бо онҳо баҳсу гуфтугӯ намоянд, ки дар натиҷа баъзе аз баъзеи дигар онҳоро девонаву камақл ҳонданд. Мирзоалий Муҳаммад дар Шерозу Исфаҳон боздошт шуд, сипас ҳукумати Эрон дар замони Носириддиншоҳ ўро ба Табрез фаро ҳонданд, ки мунҷар ба даргирии хунине миёни тарафдорони Мирзо ва мардум гашт ва саранҷом давлат ўро дар соли 1228 ҳ.ш. ба дор овехт. Баъд аз ба дор овехта шудани Мирзоалий маъруф ба Боб, Бобиҳо нақшай террори Носириддиншоҳро дар сар гирифтанд, ки ду нафар аз онҳо ба шоҳ ҳамлавар шуданд, аммо ба шикаст анҷомид ва ин амалиёти тарҳрезишудаашон хунсо гардиid. Ин буд, ки давлат хатари онҳоро дарк карда буд ва онҳоро торумор соҳт ва ду тан аз шогирдон ва муридони Боб бо номҳои Субҳи Азал ва Мирзоҳусейн Алӣ (Баҳоу ллоҳ) табъид, яъне бадарға гаштанд, ки Субҳи Азал дар Қибрис ва Баҳоуллоҳ дар Акка Фаластино мақарри фаъолияти худ қарор доданд. Аз ин рў мазҳаб ба номи вай машҳур гашт ва пайравони Субҳи Азалро “Бобия” номиданд. Асос ихтилофи ин ду нафар бар ин мабно буд, ки Субҳи Азал меҳост Бобия бар ҳамон асосе, ки Мирзоалий бино ниҳода буд, истимрор ёбад, аммо баҳоият по фаротар ниҳод ва мақоми Мирзоалиро ба худ нисбат дод ва зухури

Мирзоалиро муқаддимае барои зуҳури худ иддао кард, ҳамчунин иддао намуд, ки Ҳудо дар вай ҳал шудааст.

Баҳоӣ дар Акка ба нигоштани мазҳаби ширкогини худ пардоҳт. Дар нигориши худ бо Қуръон мухолифат намуд ва иддао кард, ки ҳар чӣ дар китобаш ба номи (китоби Ақdas) дарҷ шуда, ҳамааш ваҳӣ аст ва он чизе, ки вай ба сӯи он даъват меқунад аз ислом нест, балки дине аст ҷадид, ғайр аз ислом. Ин ҳамон нуқтаи ҷудоӣ миёни **“Бобиён ва Баҳоият аст”**, зоро ки Боб (Мирзоалий) иддао мекард, ки омада, то исломро таҷдид намояд, аммо Баҳо сареҳан эълони дини ҷадидеро намуд ва бар хилофи Мирзоалий ва Субҳи Азал исломро аз суханони палиди худ пок соҳт.

Баҳо китобҳои худро дар Машриқу Мағрибзамин мунташир соҳт ва навиштаҳои худро ҳаммонанди аҷзои Қуръон суро меномид. Вай дар рисолаҳои худ иддаои илми ғайб ва ҳулули Ҳудоро дар худ менамуд, яъне ин ки Ҳудо дар вай ҳал шудааст. Баҳо фарде буд маккор, аз ин рӯ вай ду солро дар саҳро гузаронид ва иддао мекард, ки баргашти ў бо ваҳии илоҳӣ сурат ҳоҳад пазируфт. Баҳо мегуфт: Зуҳури Мусо, Исо ва Муҳаммад башорате барои зуҳури вай аст. Ҳамчунон ки ислом иддаиёни моқаблашро насх карда, Баҳо низ исломро

мансух ва лағв намудааст. Баҳо ҳамчунин худро ба сифоти Ҳудо мутасиф кард ва ин ки ў масдари афъоли Ҳудованд буда, мақсад аз Рабулоламин яъне Ҳудованд (наъузубиллоҳ мин ҳозал залол) худи ўст.

## **Баъзе аз ақоиди баҳоият**

Мазҳаби баҳоият дорои умури ақидатӣ ва амалист, аз ҷумла ақоид ва афкори онҳо ба шарҳи зер аст:

- 1- Қиёмат ва охиратро инкор мекунанд ва мегӯянд: Аз ҷумлаи чизҳои мубҳам ва ғайри маъқул аз ҳамон рӯзҳои пайдоиши дунё масъалаи ҳашру нашр аст. Онҳо касонеро, ки дар умури охират Қуръонро тасдиқ кунанд, маҳкум ба ҷаҳлу қуфр менамоянд.
- 2- Баҳоиҳо Мирзо Ҳусайнӣ Алӣ (Баҳо)-ро маъбуди худ медонанд ва ба сӯи қабри ўнамоз меҳонанд ва ҳаҷ мекунанд. Мирзо дар китоби «Ақдас»-и худ мегӯяд: «**Касе, ки қасди ман кунад, қасди Маъбудро кардааст.**»
- 3- Баҳо дар китоби худ мегӯяд: Малоика, яъне хотираи хуб, шайтон, яъне хотираи бад.
- 4- Қиблигоҳ ва зиёратгоҳи онҳо ҳамчун мусалмонон Каъба ва Макка нест, балки ба сӯи иқоматгоҳи Баҳо ибодат ва ҳаҷ мекунанд.
- 5- Баҳо ҳама қавонини исломӣ аз ҳалолу ҳаром ва аҳкому муомилотро ғалат донист ва ҳукми

ақлро чойгузини шаръиати ислом намуд(ин масъала албатта аз мазҳаби равофиз гирифта шудааст). Ин бечора агар ҳақро дарк карда буд, дармеёфт, ки қавонини исломй мухолифи ақл нест ва адами қабули ақли вай нисбат ба бальзе аз қавонин исломи далолат бар нуқси қавонини исломй намедиҳад, балки далолат бар нуқси ақли худи ўмебошад, зеро шаръиати ислом бо ақли комил ва солим мухолифат надорад (вале на ин ки ақл яке аз аркони шаръ бошад).

- 6- «Чиҳодро лағв намуд.» Баҳо мегўяд: Аввалин башорате, ки ба муносибати зуҳури худ ба оламиён медиҳам, маҳви чиҳод аст. Ин суханро чандин бор дар китоби худ бо таъкид такрор кардааст ва ҳар бор мегўяд: Лағви чиҳод ҳукми абадист ва ин ҳамон чизест, ки истеъморгарон шабу рӯз дар амалий шудани он мекўшиданд, инчунин баҳоият собит мекунад, ки зодаву парвардаи истеъмори салибӣ ва саҳюнистон аст.
- 7- Баҳо ҳаммонанди яхуд риборо бар пайравони худ ҳалол намуд ва замоне, ки яхудӣ дар мавриди рибо аз Мирзо суол кард, дар ҳоле, ки яхудӣ қаблан медонист, Мирзо чӣ ҷавоб ҳоҳад дод, Мирзо гуфт: Ин эълон аз чандин сол қабл аз малакути Раҳмон содир шуда,

Худованд мефармояд: (ки манзураш аз Худованд худи ўст) «Барои эҳсон ба мардум риборо монанди солири муомилот роиҷ байни онҳо гардонидам ва қалам бардошта шуд.» Яъне ин ҳукм тафийирназар аст.

- 8- «Назди баҳоиҳо ҳама чиз поку тохир аст ва начосате вучуд надорад.» Баҳо дар китоби «Ақдас»-и худ мегӯяд: «Ҳангоме, ки бо исмҳои хуб ва сифоти баланди худ ба ҳама чиз дар ин ҷаҳон назар андохтем, ҳар чиз дар дарёи таҳорат ғутавар шуд.»

Ончӣ гузашт ҳулосаи баъзе аз ақоиди баҳоият буд, ки ба назар мерасад, то ин миқдор ҷиҳати шинохти он мазҳаб дар ин баҳси кӯтоҳ коғӣ бошад ва чун ҳадаф истифодаи табақоти ҳама мардум аз ин баҳс мебошад ба зикри баъзе аз ақоиди онҳо иктиро намудем ва аз баёни ҷонибҳои амалии он ҷашм пӯшидем, то барои хонандагон ҳастакунанда набошад. (Дар мазҳаби баҳоӣ ҳар зан ва марде дар сурати тавофуқ метавонанд амали заношӯиро нисбат ба яқдигар анҷом диханд, онҳо ҳамчунин ҳичобро барои зан ҳаром медонанд).

### ***Баҳоият дар мизони ислом***

Дар қавонини исломӣ касе, ки ҳукме ё ақидае ва ё матлаберо, ки дурустӣ ва сиҳати он дар дини

ислом ба вузӯҳ собит шуда бошад ва дар исботи он эҳтиёҷ ба баҳсу назар набошад рад ва инкор намояд, кофир шинохта мешавад.

Дар мавзӯе, ки гузашти баъзе аз ақоиди баҳоият баён шуд, ҳоло биёед он чи гузашт дар мизони ислом ва қонуне, ки зикр шуд, қарор дихем, сипас дар мавриди онҳо изҳори назар намоем.

Яке аз ақоиди баҳоият, ки қаблан гузашт, ин буд, ки баҳоиҳо Мирзо Ҳусайн Алии (Баҳо)-ро маъбуни худ, (яъне Ҳудои худ) медонанд ва ба сўи қабри ўнамозу ҳаҷ мекунанд ва худи Баҳо низ ба ин кор ташвиқ намудааст. Ин ақида на танҳо инкори асли бузурге аз усули ислом аст, балки радди он аслест, ки ҳама паёмбарон ба хотири он мабъус шудаанд. Ҳудованди Мутаол дар Қуръон мефармояд: **“Дар миёни ҳар миллате паёмбаре фиристодем, ки Ҳудоро бипараsted ва аз бут дурӣ ҷӯед. Баъзеро Ҳудо ҳидоят кард ва бар баъзе гумроҳӣ муқаррар гашт. Пас дар замин бигардед, ки оқибати кори касоне, ки паёмбаронро ба дурӯғ нисбат медоданд, чӣ гуна будааст”.**

(Сураи Наҳҷ, ояти 36)

Ҳудованд дар ин оят тасрех мефармояд, ки мақсади ҳама паёмбарон ин буд, ки мардумро ба сўи ибодати Ҳудо даъват кунанд ва аз тоғут барҳазар

доранд, аммо баҳоиҳо, Баҳоро, ки бандай Ҳудост ва фардест монанди онҳо ҳалқшуда аз гил мепарастанд. Ҳудованд мефармояд: «**Оё кофирон пиндоранд, ки баҷои Ман бандагони Маро ба ҳудой гиранд? Мо ҷаҳаннамро омода сохтаем, то манзилгоҳи кофирон бошад».**

(Сураи Каҳф, ояти 102)

Ва мефармояд: “**Ба ҷои Аллоҳ онеро (касеро ё чизеро), ки ба ту на суд мерасонад ва на зиён, маҳон. Агар чунин кунӣ, аз ситамкорон хоҳӣ буд**”.

(Сураи Юнус, ояти 106)

2. Инкори қиёмат ва ҳашру нашр, муҳолиф бо насу сареҳи Қуръон ва ради яке аз аркони имон аст. Ҷизе, ки баҳоият ба он мӯътакид нест, Ҳудованд дар Қуръон мефармояд: “**Эй қасоне, ки имон овардаед, ба Ҳудову паёмбараш ва ин китоб, ки бар паёмбараш нозил карда ва он китоб, ки пеш аз он нозил карда, ба ҳақиқат имон биёваред. Ва ҳар кӣ ба Ҳудову фариштагонаш ва китобҳояш ва паёмбаронаш ва ба рӯзи қиёмат кофир шавад, саҳт дар гумроҳӣ афтодааст**”.

(Сураи Нисо, ояти 136)

Ҳамзамон оёт дар мавриди фаро расидани рўзи қиёмат ва куфр, касе, ки онро инкор намояд зиёд аст. Худованд мефармояд: «**Ва чун Парвардигорат ба фариштагон гуфт: «Ман дар замин халифае меофаринам», гуфтанд: «Оё касеро меофаринӣ, ки дар он ҷо фасод кунад ва хунҳо бирезад ва ҳолонки мо ба ситоиши Ту тасбех мегӯем ва Туро ба покӣ қарор мекунем?» Гуфт: «Ман он чиро донам, ки шумо намедонед».**

(Сураи Бақара, ояти 30)

Ва мефармояд: «**Ситоиш аз они Худованд аст, оғаринандаи осмонҳову замин, он ки фариштагонро расулон гардонид. Фариштагоне, ки болҳое доранд, ду-ду ва се-се ва чаҳор-чаҳор. Дар оғариниш ҳар чӣ бихоҳад (Фариштагон, одамон ва дигар махлуқоти ҷаҳон) меафзояд, ҳаройна, Ҳудо ба ҳар коре тавоност!**».

(Сураи Фотир, ояти 1)

Аз оёти мазкур бармеояд, ки мавҷуде ба номи малоика вучуд дорад ва манзур аз малоика, чунонки баҳоиҳои гумроҳ онро тафсир мекунанд, иборат аз хотираҳои хуб нест ва имон ба онҳо яке аз аркони имон аст.

4. Ба наси сарехи Қуръон қибла Каъба аст, на қабру иқоматгоҳи Баҳо. Худованд мефармояд: «Аз ҳар чое, ки берун шавӣ, рӯи хеш ба ҷониби Масҷидулҳаром кун. Ва ҳар ҷо, ки бошед рӯй ба он сӯй қунед, то ҳеч қасро, ҷуз ситамкорон, бо шумо баҳсу мӯҷодалае набошад. Аз онҳо матарсед, аз Ман битарсед, то неъмати хеш бар шумо тамом қунам, то ки ҳидоят шавед».

(Сураи Бақара, ояти 150)

5. Худованд мефармояд: «Онон, ки рибо меҳӯранд, дар қиёмат чун қасоне аз қабр бармехезанд, ки ба осеби шайтон девона шуда бошанд. Ва ин ба ҷазои он аст, ки гуфтанд: «Рибо низ чун ҳариду фурӯш аст». Дар ҳоле, ки Ҳудо ҳариду фурӯшро ҳалол ва риборо ҳаром кардааст. Ҳар қас, ки панди Ҳудо ба ӯ расид ва аз рибоҳӯрӣ боз истод, Ҳудо аз гуноҳони пешини ӯ даргузарад ва кораш ба Ҳудо voguzor шавад. Ва онон, ки ба он кор бозгарданд, аҳли ҷаҳаннаманд ва ҷовидона дар он ҳоҳанд буд!».

(Сураи Бақара, ояти 275)

Ва мефармояд: «Онон, ки ба Ҳудо ва рӯзи қиёмат имон доранд, ҳаргиз барои ҷиҳод кардан бо молу ҷонашон аз ту рухсат намекоҳанд ва Ҳудо парҳезгоронро мешиносад! Қасоне, ки ба

**Худо ва рӯзи қиёмат имон надоранд ва дилҳояшонро шак фаро гирифтааст ва ин шак онҳоро ба ҳайронӣ афкандааст, аз ту рухсат меҳоҳанд».**

(Сураи Тавба, оёти 44-45)

Ояти 275-и сураи Бақара сареҳан риборо таҳрим менамояд. Ҳамчунин оятҳои 44-45-и сураи муборакаи Тавба ба вузӯҳ далолат бар вучуби ҷиҳод медиҳад, аммо Баҳо ба нафъи истеъмор ва ҷиҳати мувофиқат бо яхуд риборо ҳалолу ҷиҳодро лағв менамояд.

Биноан онҷӣ гузашт тардид дар куфр будани мазҳаби баҳоӣ ва коғир будани пайравони он нест, зеро ҳамон гуна, ки зикр шуд, касе, ки як ақида ё ҳукм ё матлабе, ки дурустӣ ва сиҳати он дар дини ислом ба вузӯҳ собит шуда бошад, рад намояд, коғир шинохта мешавад, чӣ расад, ки онҳо тамоми аркони исломро мардуд медонанд.

Чун ҳукм ба қуфри онҳо намудем, пас муқаррароти зер дар мавриди онҳо татбиқ мегардад:

1. Дурӣ аз издивоҷ бо ҳар як аз зан ва ё марди онҳо, зеро ки издивоҷ бо коғирон ҳаром аст. Худованд мефармояд: **«Занони мушрикаро то имон наёвардаанд, ба занӣ магиред ва**

канизи мұйынина беҳтар аз озодзани мушрика аст, ҳарчанд шуморо аз ү хуш ояд. Ва ба мардони мушрик то имон наёваранд, зәни мұйынина мадиҳед. Ва бандаи мұйымин (ғулом, барда) беҳтар аз мушрик аст, ҳарчанд шуморо аз ү хуш ояд. Инҳо ба сүи оташ даъват мекунанд ва Худо ба қониби биҳишту омурзиш. Ва оёти худро ошкор баён мекунад, то ки бияндешанд!».

(Сураи Бақара, ояты 221)

2. Ҳаром будани дастқуши онҳо, зеро ки аз шуруги забҳқунанда он аст, ки мусалмонон ва ё аз аҳли китоб (яҳудиён ва масехён) бошад, аммо баҳой на мусалмон аст ва на аз зумраи аҳли китоб.
3. Вуруди онҳо ба Макка ҳаром аст, зеро Худованд мефармояд: «**Эй қасоне, ки имон овардаед, мушрикон палиданد ва аз соли баъд аз ин сол набояд ба Масҷиду-л-ҳаром наздик шаванд.** Ва агар аз бенавоӣ метарсед, **Худо агар бихоҳад, ба фазли хеш тавонгаратон хоҳад кард. Зеро Худо донову ҳаким аст!**».

(Сураи Тавба, ояты 28)

4. Оғоз ба салом нисбат ба онҳо ҷоиз нест, зеро паймбар (с) мефармояд: **لَا تَبْدِئُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى** «*بِالسَّلَامِ* «*Бар яҳуд ва насоро оғоз ба салом накунед*» ва бо мушрикин, ки баҳоиҳо низ, аз зумраи онҳоянд дар мавриди салом монанди яҳуд ва насоро рафтор мешавад, аммо агар онҳо шурӯй ба салом карданд, ҷавоби саломи онҳо гуфтан воҷиб аст.
5. Намоз хондан бар онҳо, инчунин дуои мағфират нисбат ба онҳо ҳаром аст. Худованд мефармояд: **«Чун бимиранд, бар ҳеч як аз онон намоз мақун ва бар сари қабрашон маист. Инҳо ба Ҳудо ва расулаш кофир шудаанд ва ноғармон мурдаанд!».**

(Сураи Тавба, ояти 84)

Ва мефармояд: **«Набояд паймбар ва қасоне, ки имон овардаанд, барои мушрикон, ҳарчанд аз хешовандон бошанд, пас аз он ки донистанд, ки ба ҷаҳаннам мераванд, талаби омурзиш кунанд. Омурзиш хостани Иброҳим барои падараш набуд, магар ба хотири ваъдае, ки ба ӯ дода буд. Ва чун барои ӯ ошкор шуд, ки падараш душмани Ҳудост, аз ӯ безорӣ ҷуст. Зоро Иброҳим бисёр ҳудотарсу бурдбор буд!».**

(Сураи Тавба, оёти 113-114)

6. Дафни онҳо дар мақбараи мусалмонон ҷоиз нест, зеро ки аз замони паёмбар (с) то ба имрӯз қабристони мусалмонон ҷудо аз қабристони куффор будааст ва имкон дорад, ки мӯъмин аз азоби атрофиёнаш мутааззӣ, яъне озор бубинад.

### **Райи анҷумани ғатвои ҷомеъи Азҳар дар мавриди баҳоӣ**

Анҷумани ғатвои Азҳар дар мавриди ин савол, ки оё баҳоӣ аз мусалмонон ирс мебарад ё на, чунин посух дорад:

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد:

Анҷумани саволу шарҳ пайвasti он дар мавриди ақоиди мазҳаби баҳоӣ тавассути саволкунандаро дарёфт намуд. Ва бад-ин васила Ҷълом меқунем, ки баҳоият мазҳабе аст ботил ва на танҳо аз ислом нест, балки дар доираи яхудият ва ё масехият низ намегунчад ва дар сурате, ки мусалмоне пайрави он шавад, аз ислом хориҷ ва муртад шинохта мешавад, зеро ки ин мазҳаб дорои ақоиди зидди исломӣ аст, ки ислом худро аз он барӣ медонад. Аз ҷумла ин ақоид иддаои паёмбарий намудани бâъзе аз раҳбарони ин мазҳаб ва кофир

денистани мухолифини баҳоӣ ва иддаои ин ки он мазҳаб ҳама адёнро лағв намудааст ва... дигар ақоид мебошад ва маълум аст, ки шаръян муртад на аз мусалмонон ирс мебарад ва на аз ғайри мусалмонон. Бар ин асос касе, ки баҳоӣ шавад ба ҳеч ваҷҳаз дигаре ирс намебарад, инчунин ҷавоби савол равшан гардида. (Ба қитоби Ал-баҳоият салибият ал ғарас... исроилияту тавҷех таълифи Маҳмуд Собити Шозилӣ сафҳаи 126 муроҷеъ шавад).

## Феҳристи манобеъ

1. Доктор Абдумунъим Аҳмад ан Намр. Ал-бобия вал баҳоия таърих ва васоик. Қоҳира.
2. Аҳмад ибни Ҳаҷар оли Бутомии ал Бангалий. Ал-бобияту вал баҳоия ва аҳдофуҳо фӣ даъва ан нубувва ва раду алайҳимо.
3. Абдураҳмон ал Вакил. Ал-баҳоия торихуҳо ва аҳдофуҳо. Ҷидда. Чопи 2. 1407 ҳ.қ.
4. Маҳмуд Собити Шозилӣ. Ал-баҳоият салибият ал ғарас... исроилияту тавҷех. Қоҳира, чопи аввал, 1410 ҳ.қ.-1990 м.
5. Таърихи мазоҳиби исломӣ. Таълифи Муҳаммад Абузахра. Маркази пахши дорулфирӯз ал арабӣ.
6. Ал мавсua ал мұясара фи адён ва мазоҳибил мұъосира. Интишороти надват ал оламий ли шабоби исломӣ. Риёз, 1409 ҳ.қ. -1989 м.

7. Ҳукми торику салот. Таълифи Муҳаммад ибни Солеҳи Усаймин. Риёз, 1411 ҳ.қ.